

«Тасдиқ менамоям»

Директори Институти иқтисодиёт
ва демографияи Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон, д.и.и., профессор
Ш. Раҳимзода
соли 2022



ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертатсияи Ашурев Носир Амонқулович дар мавзӯи «Рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 -Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт)

1. Мубрамии таҳқиқоти диссертатсионӣ.

Таъмини рушди босуботи иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон ва минтақаҳои он пеш аз ҳама аз рушди комплекси нақлиётӣ ва соҳторҳои таркибии он вобастагӣ аст. Бояд қайд намуд, ки масъалаҳои рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа, омӯзиши омилҳои таъсиррасон ва баланд бардоштани рақобатпазирии хизматрасониҳо дар асоси мукаммалгардонии танзими он, созмон додани пояи мукаммали моддию техникии ташкилоту корхонаҳои ин комплекс на танҳо дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ, балки сатҳи байналмилалӣ зарур аст.

Дар ин раванд амалӣ шудани “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” истифодаи оқилонаи имкониятҳои нави ҳамгирой дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, рушди инфрасоҳтори транзитии кишвар, диверсификатсияи иқтисоди миллӣ аз ҳисоби афзоиши назарраси содироти хизматрасониҳо, созмондиҳии долонҳои нақлиётӣ, рушди густурдаи сайёҳӣ, ҳамчун бунёди асосҳои рушди инноватсионии иқтисодиёти кишвар дода мешавад.

Новобаста ба ин, баъзе паҳлӯҳои рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд ва пешбурди таҳқиқоти маҳсусро тақозо менамояд. Аз ин лиҳоз, муҳимијати мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Ашурев Носир Амонқулович бебаҳс мебошад.

2. Мутобиқати мӯҳтавои диссертатсия ба ихтисос ва ё соҳаи илми Ҷълоншуда

Диссертатсияи Ашурор Носир Амонқулович дар мавзӯи «Рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 -Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт) мувофиқат мекунад.

3. Навғонии илмии натиҷаҳо ва хулоsavу пешниҳодҳои диссертатсия

Дар диссертатсия асоснокгардонии муқаррароти илмию назариявӣ ва пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оид ба коркарди ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ, арзёбии самтҳои афзалиятноку тамоюли рушди он дар шароити муосир иборат аст.

Боиси қайд аст, ки ба ҳимоя, аз ҷониби муаллиф, нуқтаҳои зерини назариявӣ, методӣ ва амалии тадқиқот пешниҳод гардидаанд, ки дорой ҳусусиятҳои навғонии илмӣ мебошанд:

1. Дар диссертатсия асосҳои назариявӣ-методии фаъолият ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа бо дарназардошти нақши он дар шароити иқтисоди бозорӣ фаъолияти намудҳои гуногуни нақлиёт, ки интиҳоби онҳо бо дарназардошти шаш омили асосӣ ба амал бароварда мешавад муайян карда шудаанд.

2. Диққати асосӣ дар диссертатсия ба мушахҳас гардонидани ҳусусиятҳо ва масоили рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ гурӯҳбандӣ, асоснок ва муайян карда шудааст.

3. Дар диссертатсия баҳодиҳии ҳолат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон ва муайян намудани камбудиҳои ҷойдошта, инчунин омилҳои таъсирбахш ба рушд ва ҷойгиршавии он, мухолифатҳои эҷодкунандай монеа дар ташакқул ва рушди шаклҳои инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ошкор карда шудаанд.

4. Бо назардошти болоравии моҳият ва нақши инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ пешниҳоди амсилаи иқтисодию риёзии дурнамои рушди ҳачми боркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон ба сомон расонида шудааст. Инчунин, амсилаи иқтисодию риёзии такмилдодашудаи рушд ва ҷойгиршавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа пешниҳод карда шудааст.

- Дар диссертатсия роҳҳои асосии муайян ва асоснок кардани стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа, ҳамзамон, пешниҳоди дастгирии сармоягузорӣ барои рушди он дар шароити имрӯзai вилояти Хатлон бо дарназардошти дастгириӣ ва иштироки давлат, ҷалби сармояи хориҷӣ, аз он ҷумла, сармояи мустақим ва сармояи хусусӣ пешниҳод карда шудааст.

5. Ҷойи маҳсусро тавсияҳои методӣ ва амалияйӣ оид ба таҳия ва асоснок намудани самтҳои афзалиятноки рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон то давраи соли 2030 ва унсурҳои таркибии он ишғол менамоянд.

4. Аҳамияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои тадқиқот

Аҳамияти илмию назарияйӣ ва амалии тадқиқот дар он аст, ки татбики хулоса ва тавсияҳои асоснокшудаи диссертатсия ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ-логистикӣ мусоидат мекунад. Натиҷаҳои тадқиқот, ки аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд, метавонанд барои ба таври дақиқ ва объективӣ арзёбӣ намудани холати рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ бо дарназардошти таъсири бисёрҷонибаи омилҳои муҳити доҳилӣ ва берунӣ дар шароити муосири минтақа истифода шаванд.

Хулосаҳои асосӣ ва пешниҳодҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд, метавонанд дар раванди таълим барои омодасозии мутахассисон дар самти нақлиёт ва логистика, инчунин, дар курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисоси роҳбарон, кормандон ва мутахассисони соҳаи нақлиёт ва логистика истифода шаванд.

5. Дараҷаи асоснокӣ ва саҳеҳии муқаррароти илмӣ ва хулоsavу пешниҳодот

Дар раванди ҳалли илмии масъалаҳои гузошташуда равишиҳои методологӣ ва методии пажӯҳиш, ки муаллиф интиҳобу истифода намудааст, имконият додааст, ки натиҷаҳои судманди илмӣ дар самти рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ бо назардошти асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба даст оварда шавад.

Асоснокии хулоsavу пешниҳодҳои дар диссертатсия омада ва сатҳи илмии онҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллиф асарҳои бунёдии олимони иқтисоддони ватанию хориҷиро дар соҳаи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар минтақа эҷодкорона истифода бурдааст.

Дар раванди тадқиқоти диссертационӣ усули диалектикаи омӯзиши моҳият ва қонуниятҳои падидаҳои иқтисодӣ ташкил дода ҷараёни тадқиқот дар

истифодаи усулҳои таҳлили системавӣ, иқтисодӣ ва оморӣ, муқоисавӣ, соҳторӣ-логистикӣ, ҷадвалий, инчунин, усулҳои амсиласозии иқтисодию риёзӣ, пешгӯй ва ҳалли масъалаҳои муносиб асос ёфтааст.

Шиносой бо мундариҷаи диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллиф хеле моҳирона бо адабиётҳои илмӣ доир ба мавзуи тадқиқот кор кардааст,

6. Арзёбии мундариҷаи диссертатсия ва дараҷаи ба итном расидани он

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат буда дар 240 саҳифаи матни асосӣ навишта шуда, 35 ҷадвал ва 31 расму диаграммаро дар бар мегирад. Рӯйхати адабиёт аз 170 номгӯй иборат аст.

Дар муқаддима (саҳ.4-13) муҳимијати мавзӯъ, дараҷаи коркарди мавзуи тадқиқоти диссертационӣ дар илми иқтисодӣ оварда шуда, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, навғонии илмӣ ва нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда пешниҳод карда шудааст.

Боби аввали диссертатсия «Асосҳои назариявию методии рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ» (саҳ.14-81) баррасии асосҳои фаъолият ва назарияи мавқеи инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ дар соҳтори иқтисоди бозории минтақа, ҳусусиятҳо ва масоили рушди инфрасоҳтори нақлиётро дар минтақа дар шароити бозор дар бар мегирад.

Дар диссертатсия ба муайян кардани моҳияти иқтисодии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ ва нақши он дар рушди минтақа комилан диққати ҷиддӣ додашудааст. Системаи нақлиётӣ-логистикии минтақавиро ҳамчун механизми асосии истифодаи мақсаднок ва оқилонаи захираҳо дар шаклҳои гуногун ва соҳторҳои муҳталифи онҳо ҳисобида ташаккули системаҳои минтақавии нақлиёт ва логистикаро муайян намудааст. Инчунин, дар диссертатсия омӯзиши асосҳои методии фаъолият ва рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа бо истифодаи адабиётҳои муосири ватанию хориҷӣ ба анҷом расонида шудааст.

Ба муайян намудани вазифаҳои умумии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа ҷойи муносибро ҷудо намудааст. Базаи моддию техникии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ дар шароити бозор бо назардошти рушди системаи идоракунӣ ва шаклҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ дар системаи нақлиёти минтақавӣ, ташкили корхонаҳои инноватсионии нақлиётӣ ва корхонаҳои фурӯши нақлиёт, таъмини рушди устувори муносибатҳои байнисоҳавӣ бо кишварҳои хориҷӣ, ташкили долонҳои нави нақлиётӣ асоснок карда шудааст.

Дар диссертатсия хусусиятҳо ва масоили рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ хело ба анҷом расонида шудааст. Бо назардошти ин, мо ақидаи муаллифро доир ба вобастагии азими инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ, ташаккул ва рушди он аз ҷойгиршавӣ, ҷуғрофӣ ва релефи мураккаби кӯҳӣ вобаста буда, ин ба рушди шабакаи коммуникатсия (роҳҳо), ҷойгиршавии объектҳои воситаҳои нақлиёт ва қисми ҳаракаткунанда, амиқтар шудани робитаҳои нақлиётӣ ва иқтисодӣ дар доҳили кишвар таъсир мерасонад пурра дастгири менамоем. Боиси қайд аст, ки инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар ҳақиқат хусусияти комплексиро дорост ва аҳамияти муҳими илмию амалро дорост.

Боби дуюми диссертатсия «Вазъи муосири рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон» (саҳ.82-156) ба омӯзиши ҳолат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар вилояти Ҳатлон, омилҳои таъсирбахш ба рушд ва ҷойгиршавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар минтақа, амсиласозии иқтисодию риёзии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа баҳшида шудааст..

Дар диссертатсия дар заминаи таҳлили фарогир ҳолат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар вилояти Ҳатлон бо истифодаи маводҳои зарурӣ омухта шудааст. Инчунин, ҳолату вазъи соҳторҳои таркибии ин инфрасохтор, аз ҷумла, терминалҳои наздисарҳадӣ дода шудааст. Камбудиҳои ҷойдошта дар фаъолияти инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилоят хело ҷолиб муайян карда шудааст.

Таҳлили диссертатсия нишон дод, ки дар он омилҳои асосие, ки барои рушди инфрасохтори нақлиётии минтақа таъсири мусбат мерасонанд муайян карда шудаанд.

Бояд қайд намуд, ки бо дарназардошти баҳисобгирии омилҳои таъсиррасон рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон барои ташаккули бозори миллӣ ва байналхалқии нақлиёт, инчунин анборҳои нигоҳдории молу маҳсулот метавонад замина бошад. Барои ноил шудан ба сатҳи баланди амалиёти транзитӣ дар минтақа бояд пешгӯиҳо ва навовариҳои зиёде оид ба рушди ин соҳа карда шавад.

Бо назардошти ин, дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф ҳангоми ҳалли масъалаҳои мавҷуда истифодаи амсилаи иқтисодӣ-риёзии ҳаҷми боркашонӣ ва рушди минтақавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ бо назардошти ҷараёнҳои перспективии ҳатҳои гуногуни нақлиётӣ, анборҳо ва базаҳои корхонаи минтақавӣ, сатҳи техникии рушди ҳатҳои нақлиёт ва

анборҳо, ҳаҷми воридот ва содироти бор дар доираи минтақа, ҳамчунин, ҳаҷми коркарди маҳсулот дар терминалҳо, базаҳо ва анборҳо бо истифодаи барномаи маҳсус муайян шудааст, ки дорои аҳамияти илмию амалӣ аст.

Ба ақидаи мо натиҷаи амсиласозии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикий барои рушди соҳаи нақлиётию логистикии минтақа то давраи соли 2030 мусоидат меқунад.

Боби сеюми диссертатсия «Муқаммалгардонии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон» (саҳ. 157-195) ташаккули стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ, дастгирии сармоягузорӣ барои рушди он, таҳия ва муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлонро дар бар мегирад.

Дар диссертатсия чойи асосиро ташаккули стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ ишғол менамояд. Аз таҳлили ин боб бармеояд, ки ҳангоми ташаккули стратегия таъсиси холдинги нақлиётӣ ва логистикий чойи муносибро ишғол менамояд.

Инчунин, дар диссертатсия барои таъмини рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикии минтақаи вилояти Ҳатлон истифодаи сармоягузориро муаллиф зарур мешуморад. Дар ин раванд ҷалби сармоягузорони дохилий ва хориҷиро низ зарур мешуморад. Барои кам шудани ҳарочоти нақлиётӣ ва табдил додани минтақаи вилояти Ҳатлон ба як қисми ҷудонашаванди долони транзитии байнамилалии нақлиётӣ, рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии роҳи оҳани вилояти Ҳатлон яке аз роҳҳои беҳтар барои ҳалли ин масъала буда, рушди он ба раванди амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мусоидат намуда, дар таъмини рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии вилояти Ҳатлон нақши асосиро мегузорад.

Боиси дастгирӣ ҷорӣ намудани системаҳои интеллектуалии идоракунӣ ба идоракуни комплекси нақлиётӣ-логистикий, ки ба баланд бардоштани самаранокии нақлиёти интермодалий, ҳосилнокӣ ва сифати хизматрасонӣ, кам кардани истеъмоли энергия ва зарари экологӣ мебошад. Самтҳои афзалиятноки рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикий ва унсурҳои таркибии он дар давраи баррасишаванда ва дарозмуддат имкон медиҳанд, ки соҳторҳои нақлиётӣ иҷрои стратегияи миллиро дар вилояти Ҳатлон таъмин кунанд.

Дар маҷмӯъ татбиқ намудани самтҳои афзалиятноки пешниҳоднамудаи муаллиф доир ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикий, метавонанд имкониятҳои транзитии минтақаи вилояти

Хатлонро беҳтар намуда, барои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва сатҳи зиндагии аҳолии он мусоидат намояд.

Дар хулосаи диссертатсия (саҳ.196-200) муаллиф тавсияҳо ва пешниҳодҳоро доир ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон баён намудааст.

7. Эроду тавсияҳо оид ба диссертатсия

Ба сифати эроду тавсияҳо ба диссертатсия дар тақризи мазкур чунин нуқтаҳоро қайд кардан мумкин аст:

1. Дар диссертатсия дар сатҳи зарурӣ ҳусусиятҳо ва масоили рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ дар асоси тадқиқотҳои ба анҷом дода шуда муайян ва баҳо дода шудааст. Мутаассифона дар раванди омӯзиши заминаҳои назариявию методӣ на ҳамаи ҷабҳаҳои ин соҳтор ба тариқи муқоисавӣ омӯхта шудааст. Инчунин, дар ин боб хизмати тадқиқотчиёни ватанӣ доир ба ин масоил бо назардошти консепсияи мусоири рушди таъмини устувории хизматрасонии ақлиётӣ-логистикӣ ба пуррагӣ баррасӣ шудааст.

2. Дар боби дуюми диссертатсия таҳқиқи вазъ ва тамоюли инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар вилояти Хатлон анҷом дода шудааст. Мутаассифона, дар диссертатсия баъзе аз хулосаҳои муаллиф нисбати натиҷаҳо аз нуқтаи назари илмию амалий ба пуррагӣ дақиқ нагардида, амсилаи рушди босуботи инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ва алоқамандии он дар тамоми қаламравӣ кишвар пешниҳод нагардидааст.

3. Ба ақидаи мо муаллиф дар рисола ҳангоми баррасии омилҳои асосӣ ва самаранокии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон диққати ҷиддӣ дода хело хуб ин равандро баҳо додааст. Лекин на ҳама омилҳое, ки ба пешниҳод ва талабот ҷиҳати хизматрасониҳои нақлиётӣ-логистикӣ таъсир мерасонанд мавриди таҳқиқи ҷиддӣ қарор дода шуда, омӯзиши тарифҳо дур аз таҳқиқ қарор дода шудааст.

4. Дар рисола такмили стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ то соли 2030 хело хуб пешниҳод гардидааст. Мутаассифона пешниҳодҳои мушахҳас бо назардошти дараҷаи номуқаммалии ин инфрасохтор дар дигар минтақаҳои кишвар дур аз таҳқиқ мондааст.

5. Диссертатсия дорои баъзе ҳатогиҳои грамматикӣ ва орфографӣ мебошад. Инчунин, баъзе аз мавҳумҳо такмилталабанд.

Ба ақидаи мо эроду тавсияҳои зикршуда сатҳи назариявию амалии таҳқиқоти диссертационии Н. Ашурорро коҳиш намедихад. Дар умум диссертатсияро метавон гуфт, ки таҳқиқоти ба итномрасида аст,

мустақилияти муаллиф дар омода намудани диссертатсия эҳсос мешавад.

8. Тасдиқи инъикоси иатиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар нашрияҳои илмӣ

Асарҳои интишорнамудаи муаллиф хulosаву пешниҳодҳои дар диссертатсия чойдоштаро дар худ инъикос менамоянд. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 20 мақолаи илмӣ, аз он ҷумла, 16 адад дар мачаллаҳои аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванд ба нашр расонида шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ дар конференсияҳои илмию назариявӣ ва илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ба тарики маърузаҳои илмӣ баён шудаанд.

Дар интишороти муаллиф, аз он ҷумла, дар 16 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мазмун ва мундариҷаи диссертатсия инъикос гардидаанд.

9. Мутобиқати автореферат ба муқаррароти асосии диссертатсия

Автореферати диссертатсия тибқи талаботи муқарраргардида барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ таҳия гардида, мазмуни асосии таҳқиқотро инъикос мекунад ва дар он натиҷаҳои илмии асоснокгардида шарҳи пурраи худро ёфтаанд.

10. Хулоса оид ба мутобиқати диссертатсия ба меъёрхои муқарраргардида

Диссертатсияи Ашурев Н.А. дар мавзӯи «Рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 -Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт) ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй мебошад ва муаллифи диссертатсия сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси пешниҳодшуда мебошад.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи мазкур таҳқиқоти илмии ба анҷом расида маҳсуб шуда, дорои пешниҳодҳои мушаҳҳас нисбати рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон мебошад.

Аз ин рӯ, мо чунин меҳисобем, ки диссертатсияи Ашурев Носир Амонқулович дар асоси талаботи илмӣ-назариявӣ ва амалияи мусоир анҷомёфта буда, аз рӯйи натиҷаҳои назариявӣ ва амалии худ ҷавобгӯ ба талаботҳои Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ мебошад, ки

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдик шудааст. Бинобар ин, арзанда аст, ки ба муаллифи он дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 -Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт) дода шавад.

Такриз дар ҷаласаи шуъбаи таҳқиқоти инфрасоҳтории Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мӯҳокима ва тасдик карда шудааст (суратҷаласаи № 11, аз 22 ноябри соли 2022).

Раиси ҷаласа:

Ходими пешбари илмии
шуъбаи таҳқиқоти инфрасоҳтории
ИИД АМИТ, н.и.и.

Бобоев К.О.

Ташхисгар:

Ходими пешбари илмии
шуъбаи таҳқиқоти инфрасоҳтории
ИИД АМИТ, н.и.и.

Шералиев А.А.

Котиби ҷаласа:

Ходими пешбари илмии
шуъбаи таҳқиқоти инфрасоҳтории
ИИД АМИТ, н.и.и.

Мирзоева Ч.П.

Имзоҳои Бобоев К.О., Шералиев А.А. ва Мирзоева Ч.П -ро тасдик менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳо



Қурбонов Э.Т.

Суроға: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 44. Телефон: +992(37) 227-67-50. E-mail:ied.tj